

**А.Б. Акпаева, Л.А. Лебедева, М.Ж. Минжасарова**

# **МАТЕМАТИКА**

Китоби дарсī барои синфи 2  
мактаби умумитаълими

Қисми 2

Алматы  
“Алматықітап” – “Жазушы”  
2017

УДК 373.167.1  
ББК 22.1 Я 72  
А 33

*Вазорати Таълим ва фаннии Чумхурии Қазоқистон  
тасдиқ намудааст*

*Ба нашри тоҷикӣ нашриёти “Жазушы” тайёр кардааст*

## Аломатҳои шартӣ:

- |   |                                  |   |  |
|---|----------------------------------|---|--|
|    | – мақсади дарс                   |    | – муқоиса кунед $>$ , $<$ , $=$ , $\neq$ |
|    | – таҳлил кунед, фикри худро гӯед |    | – шумо тадқиқотчӣ                        |
|    | – дар хотир нигоҳ доред          |    | – кор дар гурӯҳ                          |
|    | – кор дар дафтар                 |    | – кор дар ҷуфт                           |
|    | – бо тарзҳои гуногун ҳал кунед   |    | – кори амалӣ                             |
|   | – кӣ зудтар?                     |  | – дуруст ҳисоб кунед                     |
|  | – рақами монондашуда, аломат     |   |  |

Акпаева А.Б. ва д.

А 33 **Математика.** Қитоби дарсӣ барои синфи 2 мактаби умумитаълимӣ.  
Қисми 2. / А.Б. Акпаева, Л.А. Лебедева, М.Ж. Минжасарова. – Алматы:  
“Алматыкітап” – “Жазушы”, 2017. – 60 саҳифа, расмдор.

ISBN 978-601-200-584-4

УДК 373.167.1  
ББК 22.1 Я 72

ISBN 978-601-200-584-4

© Акпаева А.Б., Лебедева Л.А.,  
Минжасарова М.Ж., текст, 2017  
© “Алматыкітап баспасы» ЖШС, 2017  
Тәжік тіліне “Жазушы” баспасында аударылды, 2017

## ХОНАНДАИ МӮҲТАРАМ!

Дар ин қисми китоби дарсӣ низ бо маводҳои науву шавқовар шинос мешавед.

Муқоиса кардани ченакҳои вақт ва аз рӯи соат аниқ кардани вақтро меомӯзед.

Масъала ва мисолҳои шавқоварро ҳал меқунед. Ҳал кардани ҳисобҳои мантиқиро меомӯзед, ки қобилияти фикр кардан ва сабрнокиро инкишоф медиҳанд.

Дар вақти бо ҳамсинфон ҳал намудани баъзе супоришҳо дар якчоягӣ бо гурӯҳ кор карданро ҳам ёд мегиред.

Бо дӯстон забт намудани қуллаи дониш хуш ва шавқовар мебошад.

Мо, муаллифони китоб, дар роҳи донишомӯзӣ муваффақият металабем.



## ҚИСМИ 2А. ҖАМЪ ВА ТАРҲ КАРДАНИ АДАДҲОИ ДУРАҚАМА. САДИҲО. ҲИСОБҲО

### Ададҳои натуралӣ ва 0

Ҳама чизро донистан меҳоҳам



Ман рақамҳои римии то 12-ро меомӯзам.




1. Ададҳоро бо рақамҳои римӣ навиштан мумкин аст. Ба хотир оред, ки бо ин гуна рақамҳо дар кучо воҳӯрдед? Аниқ қунед, ки ин рақамҳо чӣ гуна пайдо шудаанд. Бинед, ки рақамҳои римӣ ба чӣ монанданд? Ададҳои 5, 10, 11, 12, 8, 6 – ро бо рақамҳои римӣ нишон диҳед.



**Рақамҳои римӣ**

I    V    X






1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12

I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII




2. Ба расм назар андозед. Вазифаро аз рӯи намуна иҷро қунед.





3. Сифрҳои римиро аз рӯи тартиби афзуншавиашон номбар қунед.



4. Ҳисоб қунед.

$$64 + 5$$

$$42 + 5$$

$$25 - 2$$

$$64 + 2$$

$$47 - 6$$

$$78 - 2$$

$$33 + 3$$

$$78 - 5$$

$$81 + 8$$


$$1 \text{ дм } 4 \text{ см} + 5 \text{ см}$$

$$9 \text{ дм } 7 \text{ см} - 5 \text{ см}$$

$$85 \text{ см} - 3 \text{ см}$$

4. Масъаларо ҳал қунед.

6 нафар хонандаи синфи мо бо варзиш ва 5 нафари дигар бо мусикӣ машғул мешаванд. Бо варзиш ва мусикӣ чанд нафар хонанда машғул бошад, ҳамон қадар хонандагон ба маҳфили рассомӣ мераванд. Ёбед, ки бо рассомӣ чанд хонанда машғул мешудааст?



6. Ададҳои мондоро нависед.



## Садī – воҳиди нави шумор


### Бо шавқ мехонам




Ман садиро медонам, бо садиҳо то 1000 шумурданро меомӯзам.



- Воҳидҳои то 100-ро шуморед. 10 қаламро чӣ хел номидан мумкин? Бо даҳиҳо то 100 шуморед.



Ашёҳо бисёр бошад, онҳоро бо садиҳо шуморида мешавад. Ба-рои садиро гирифтан чӣ қадар банд қалам лозим? Даҳиҳоро то адади 100 шуморед.



$$1 \text{ садī} = 10 \text{ даҳī} = 100 \text{ воҳид}$$



- 1 садī – 100
- 2 садī – 200
- 3 садī – 300
- 4 садī – 400
- 5 садī – 500
- 6 садī – 600
- 7 садī – 700
- 8 садī – 800
- 9 садī – 900
- 10 садī – 1000

Садиҳои пурраро номбар кунед:

- 2 садī – 200 (дусад)
- 3 садī – 300 (сесад)
- 4 садī – 400 (чорсад)
- 5 садī – 500 (панҷсад)
- 6 садī – 600 (шашсад)
- 7 садī – 700 (ҳафтсад)
- 8 садī – 800 (ҳаштсад)
- 9 садī – 900 (нӯҳсад)

2. Садиҳоро аз рӯи афзоиш номбар кунед?

900    300    200    400    100    600    700    500

3. Муқоиса кунед.

$$9 \text{ даҳӣ} * 7 \text{ садӣ}$$
$$100 * 200$$

$$800 * 5 \text{ даҳӣ}$$
$$700 * 80$$

$$6 \text{ садӣ} * 8 \text{ даҳӣ}$$
$$900 * 5 \text{ садӣ}$$

4. Ба ҳар як масъала нақша созед. Онҳоро ҳал кунед.

- а) Ба 7 китобхое, ки дар бораи чонварон аст ва аз он 8 то зиёд китоби афсонаҳо супориш доданд. Ҳамагӣ ба чанд китоб супориш дода шудааст?
- б) Завқия рӯзи якшанбе 11 саҳифа ва рӯзи душанбе бошад, нисбат ба он 4 саҳифа камтар хонд?
- в) Рӯзи чоршанбе ба китобхона 16 бача ва рӯзи панҷшанбе 9 бача рафтанд. Қадом рӯз бачаҳо ба китобхона бисёртар рафтанд. Ҷӣ қадар зиёдтар рафтанд?



$$\boxed{\begin{array}{r} \boxed{\phantom{00}} \\ - \boxed{\phantom{0}} \end{array}} \quad ? \text{ зиёд}$$
$$\boxed{\begin{array}{r} \boxed{\phantom{00}} \\ - \boxed{\phantom{0}} \end{array}}$$

$$\boxed{\begin{array}{r} \boxed{\phantom{00}} \\ - \boxed{\phantom{0}} \end{array}}$$
$$\boxed{\begin{array}{r} \boxed{\phantom{00}} \\ - ?, \boxed{\phantom{0}} \end{array}} \text{ зиёд}$$

$$\boxed{\begin{array}{r} \boxed{\phantom{00}} \\ - \boxed{\phantom{0}} \end{array}}$$
$$\boxed{\begin{array}{r} \boxed{\phantom{00}} \\ - ?, \boxed{\phantom{0}} \end{array}} \text{ кам}$$



5. Ҳисоб кунед.

$$18 - 9$$
$$11 - 9$$

$$6 + 7$$
$$3 + 8$$

$$12 - 4$$
$$7 + 4$$

$$9 + 3$$
$$5 + 7$$

$$7 + 8$$
$$7 + 9$$

$$9 + 8$$
$$8 + 5$$

## Чамъ ва тарҳ кардани садиҳо


### Дар хондан фаъол будан




Ман даҳонӣ чамъ ва тарҳ кардани садиҳои то адади 1000 меомӯзам.




1. Чӣ хел сохта шудани садиҳоро фаҳмонед.




$$10 \text{ воҳидҳо} = 1 \text{ даҳӣ}$$



$$10 \text{ даҳӣ} = 1 \text{ садӣ}$$



Бо истифодаи даҳиҳо модели адади садро созед.



$$1 \text{ даҳӣ}$$



Ба навишт назар андозед. Садиҳо чӣ тарз тарҳ ва ҷамъ мешавад? Фаҳмонед.

a) $2 + 1$	$20 + 10$	$200 + 100$
$3 - 1$	$30 - 10$	$300 - 100$

б) Ҳисоб кунед.

$300 + 100 = 3 \text{ садӣ} + 1 \text{ садӣ}$	$400 + 500$
$1000 - 100 = 10 \text{ садӣ} - 1 \text{ садӣ}$	$800 - 200$



2. Бо воҳидҳои зерин ифодаҳо созед.

$$200 = \square \text{ садӣ}$$

$$900 = \square \text{ садӣ}$$

$$400 \text{ кг} = \square \text{ с}$$

$$700 \text{ кг} = \square \text{ с}$$

$$100 \text{ кг} = \square \text{ с}$$

$$1000 \text{ кг} = \square \text{ с}$$



3. Ҳисоб кунед. Санчиш гузаронед.

а)

$$400 + 200$$

$$700 - 200$$

$$300 + 200 + 300$$

$$1000 - 400 - 100$$

$$900 - (300 + 100)$$

$$600 + 300 - 100$$

б) Ҳисоб кунед.

$$\begin{array}{ll} 25 + 3 & 79 - 5 \\ 78 - 6 & 45 + 3 \\ 34 - 2 & 96 - 2 \\ 23 + 4 & 35 - 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 41 + 2 & 600 - 300 \\ 27 - 5 & 200 + 700 \\ 42 + 6 & 1000 - 200 \\ 32 + 3 & 800 - 600 \end{array}$$

4. Шарти ҳисобҳоро муқоиса кунед.

- а) Дар мактаби мо 600 хонанда ҳаст. Дар мактаби ҳамсоя назар ба он 200 хонанда зиёдтар аст. Дар мактаби ҳамсоя чанд хонанда меҳонад?
- б) Дар мактаби мо 600 талаба ҳаст. Шумораи хонандагони мактаб назар ба мактаби ҳамсоя 200 камтар аст. Дар мактаби ҳамсоя чанд талаба меҳонад?
- в) Дар мактаби мо 600 то талаба ҳаст, ки он нисбат ба мактаби ҳамсоя 400 то кам аст. Дар мактаби ҳамсоя чанд хонанда меҳонад?
- г) Дар як мактаб 400 хонанда бошад, дар мактаби дигар 500 хонанда ҳаст. Дар ҳар ду мактаб ҳамагӣ чанд хонанда ҳаст?



5. Ададҳоро чӣ тарз ҷамъ кардан осон аст?

$$1 \text{ садӣ} + 2 \text{ садӣ} + 3 \text{ садӣ} + 4 \text{ садӣ} + 5 \text{ садӣ} + 6 \text{ садӣ} + 7 \text{ садӣ} + 8 \text{ садӣ} + 9 \text{ садӣ}$$

$$10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80 + 90$$

$$11 + 12 + 13 + 10 + 17 + 18 + 19$$

$$5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 19 + 18 + 17 + 16 + 15$$



## Бузургиҳоро чамъ ва тарҳ мекунем


### Муаллими мактаб



Ман бузургиҳоро муқоиса карда натиҷа мебарорам. Даҳонӣ чамъ ва тарҳ мекунам.



1. Ба мисолҳои таҳтаи синф нигоҳ кунед. Мисолҳо бо якдигар чӣ алоқамандӣ дорад?



2. Ҷуфти мисолҳоро ёбед.

$$100 \text{ кг} + 500 \text{ кг}$$

$$3 \text{ с} + 4 \text{ с}$$

$$300 \text{ кг} + 400 \text{ кг}$$

$$1 \text{ с} + 5 \text{ с}$$

$$1000 \text{ кг} - 600 \text{ кг}$$

$$96 \text{ см} - 3 \text{ см}$$

$$800 \text{ кг} - 500 \text{ кг}$$

$$10 \text{ с} - 6 \text{ с}$$

$$100 \text{ см} - 5 \text{ дм}$$

$$10 \text{ дм} - 5 \text{ дм}$$

$$9 \text{ дм } 6 \text{ см} - 3 \text{ см}$$

$$8 \text{ с} - 5 \text{ с}$$




3. Ба диаграмма нигоҳ кунед ва хонед. Давомашро бо ду амал ҳал кунед.



Ман дар  
синфи 2 «А»  
мехонам.

Ман дар  
синфи 2 «Б»  
мехонам.



Ман дар  
синфи 2 «В»  
мехонам.



█ писарон  
█ духтарон

- а) Дар синфи 2 «А» писарон 8 нафар буда, духтарон аз онҳо 4 то зиёданд. Дар синфи 2 «А» чанд нафар духтарон ҳаст?
- б) Дар синфи 2 «...» духтар ҳастанд, писарон бошад, аз онҳо ... зиёд (кам). Дар синфи 2 «...» чанд ... ҳастанд?

#### 4. Муқоиса кунед.

а)

$$\begin{array}{lll} 5 \text{ дм } 3 \text{ см } * 56 \text{ см} & 1 \text{ дм } 5 \text{ см } * 2 \text{ дм} & 1 \text{ м } * 2 \text{ дм } 3 \text{ см} \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} 64 \text{ см } * 7 \text{ дм} & 7 \text{ дм } 5 \text{ см } * 75 \text{ см} & 10 \text{ дм } * 1 \text{ м} \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} 87 \text{ см } * 1 \text{ м} & 1 \text{ м } * 2 \text{ дм} & 9 \text{ дм } 9 \text{ см } * 1 \text{ м} \end{array}$$

б)

$$\begin{array}{ll} 5 \text{ л} + 8 \text{ л } * 3 \text{ л} + 7 \text{ л} & 12 \text{ л} - 8 \text{ л } * 14 \text{ л} - 8 \text{ л} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 9 \text{ л} + 4 \text{ л } * 5 \text{ л} + 9 \text{ л} & 8 \text{ л} + 3 \text{ л } * 8 \text{ л} + 8 \text{ л} \end{array}$$

#### 5. Ифодаҳоро ҳал кунед.

$$\begin{array}{ll} 100 - (60 + 20) & 80 + (40 - 20) \\ 80 + (40 - 20) & 600 + (300 - 100) \\ 600 + (300 - 100) & 400 - (300 + 100) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 50 - (40 - 20) & (40 + 20) - 50 \\ (40 + 20) - 50 & (700 - 300) + 200 \\ (700 - 300) + 200 & 1000 - (200 + 500) \end{array}$$

## Бо тарзи мувофиқ ҷамъ ва тарҳ мекунем Бо тарзҳои гуногун ҳал кардан

### Супориши хонагӣ




Ман бо тарзи мувофиқ ҳал карданро меомӯзам.



1. Анвар супориши хонаро ичро кард. Вай барои ичро кардан душворӣ мекашид. Бачаҳо ба ӯ фикрҳои худро баён намуданд.


$$(8 + 6) + 2$$

?



$$(8 + 6) + 2$$

$$(8 + 2) + 6$$



Фикр кунед. Қадом хонанда ба Анвар тарзи мувофиқро нишон дод.



Ҳал кунед.



$$9 + 6 + 1$$

$$5 + 9 + 5$$

$$6 + 30 + 4$$

$$7 + 5 + 3$$

$$10 + 2 + 8$$

$$45 + 7 + 3$$

$$8 + 2 + 9$$

$$6 + 10 + 4$$

$$75 + 6 + 4$$



Бо ҳамроҳи дӯстонатон ҳал кунед.



$$(71 + 16) + 9$$

$$41 + (25 + 9)$$

$$24 + (48 + 6)$$

$$32 + (8 + 19)$$

$$(52 + 35) + 8$$

$$(53 + 19) + 7$$



Хосияти тақсимоти ҷамъро ба хотир оред:


1)  $\square + (\square + \square)$       2)  $\square + (\square + \square)$       3)  $\square + (\square + \square)$

## 2. Мисолро ҳал кунед.


Барои оро додани синф 10-то пӯфаки сабз, 20-то пӯфаки сурх ва 30-то пӯфаки зард пӯф карда шуд. Ҳамагӣ чандто пӯфак пӯф карда шуд?




Ин мисолҳоро бо тарзи гуногун ҳал кардан мумкин. Ба дафтар нависед.



Тарзи 1



Тарзи 2



Тарзи 3

## 3. Ба нақша нигоҳ кунед. Мисолро ҳал кунед.

а) Дар донхӯрак 3-то гунчишк, 4-то кабутар ва 6-то мусича нишастааст. Дар донхӯрак ҳамагӣ чандто паранда ҳаст?



б) Ба дӯкони варзиш 30-то теннис, 20-то гир ва 50-то тӯб оварданд. Ба дӯкони варзиш ҳамагӣ чандто ашёҳои варзиший оварда шуд?



## 4. Муқоиса кунед.

$$45 + 64 * 45 + 46$$

$$34 + 60 * 34 + 6$$

$$99 - 8 * 99 - 88$$

$$77 - 66 * 77 - 16$$

$$88 - 55 * 88 - 15$$

$$45 + 54 * 45 + 45$$



## 5. Қавсҳоро ҷо ба ҷо гузошта, баробариро ҳал кунед.

$$50 - 30 - 20 = 0$$

$$50 - 30 - 20 = 40$$

$$12 - 6 - 6 = 12$$

$$12 - 6 - 6 = 0$$

$$9 + 9 - 5 = 13$$

$$11 - 5 - 3 = 9$$

## Алгоритми чамъ ва тарҳ кардани аدادҳои дурақамаи $32 + 45, 77 - 32$


### Дарсҳои тарбияи чисмонӣ дар мактаби ман



Ман чамъ ва тарҳ кардани аدادҳои дурақамаро меомӯзам.



- Бозиҳои эстафетии дарси тарбияи чисмонӣ дар боғ гузашт. Мисолҳоро ҳал кунед ва байрақчаҳои бачаҳоро ёбед.



- Роҳҳои даҳонӣ ҳал кардани мисолҳоро фаҳмонед.

Даҳихо	Воҳидҳо
● ● ●	● ●
● ● ● ●	● ● ● ●

$$\begin{array}{r} 32 + 45 \\ 77 - 32 \end{array}$$

Даҳихо	Воҳидҳо
● ● ● ●	● ● ● ●



Ҳисобро ба таври сутун навистан қулай аст.

$$\begin{array}{r} + 32 \\ \hline 45 \\ \hline 77 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} - 77 \\ \hline 32 \\ \hline 45 \end{array}$$

Даҳихоро ба зери даҳихо воҳидҳоро ба зери воҳидҳо менависам.

**Воҳидҳоро чамъ меқунам:**  $2 + 5 = 7$ .

**Даҳихоро чамъ меқунам:**

3 даҳӣ + 4 даҳӣ = 7 даҳӣ

**Ҷавоб:** ҳосили чамъ ба 77 баробар.

Даҳихоро ба зери даҳихо, воҳидҳоро ба зери воҳидҳо менависам.

**Воҳидҳоро тарҳ меқунам:**  $7 - 2 = 5$ .

**Даҳихоро тарҳ меқунам:**

7 даҳӣ - 3 даҳӣ = 4 даҳӣ

**Ҷавоб:** фарқи аدادҳо ба 45 баробар.



## Алгоритми чамъ ва тарҳ кардани ададҳои дурақамаи $46 + 14$ , $60 - 14$ , $82 + 18$ , $100 - 82$



### Маҳфилҳои варзишии мактаб





Ман алгоритми чамъ ва тарҳ кардани ададҳои дурақамаро меомӯзам.



1. Ба тарзи ҳал кардани мисолҳои Нигина ва Умед назар андоzed. Бо ёрии модели ададҳо тарзи ҳалшавии мисолро фаҳмонед.



$$\begin{array}{r} 1 \\ 27 \\ + 3 \\ \hline 30 \end{array}$$




$$\begin{array}{r} 30 \\ - 3 \\ \hline 27 \end{array}$$



2. а) Ҳисобро фаҳмонед.

$$\begin{array}{r} 1 \\ 46 \\ + 14 \\ \hline 60 \end{array} \quad \begin{array}{r} 60 \\ - 14 \\ \hline 46 \end{array}$$



**Менависам ... .**

**Воҳидҳоро:**

$6 + 4 = 10 = 1$  даҳӣ 0 воҳид.

0-ро ба зери воҳидҳо менависам.

Барои ба даҳиҳо чамъ кардан

1 даҳиро дар ёд медорам.

**Даҳиҳоро чамъ мекунам:**

$4$  даҳӣ +  $1$  даҳӣ +  $1$  даҳӣ =  $6$  даҳӣ

**Ҷавоб:** ҳосили чамъ баробар аст ба ...

**Менависам... .**

**Воҳидҳоро тарҳ мекунам:**

Аз 0 адади 4-ро тарҳ карда намешавад.

$6$  даҳӣ =  $5$  даҳӣ +  $10$

Тарҳ мекунам:  $10 - 4 = 6$ .

Аз  $6$  даҳӣ  $1$  даҳӣ қарз мегирам,  
 $5$  даҳӣ монд.

**Даҳиҳоро тарҳ мекунам:**

$5$  даҳӣ -  $1$  даҳӣ =  $4$  даҳӣ

**Ҷавоб:** фарқи адад баробар ба ...

б) Роҳҳои ҳал намудани мисолҳоро фахмонед.

$$\begin{array}{r} & 1 \\ & 8 \quad 2 \\ + & 1 \quad 8 \\ \hline & 1 \quad 0 \quad 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} & 9 \quad 10 \\ & 1 \quad 0 \quad 0 \\ - & 8 \quad 2 \\ \hline & 1 \quad 8 \end{array}$$

**Менависам... .**

**Воҳидҳоро ҷамъ меқунам:**

$$2 + 8 = 10 = 1 \text{ даҳӣ} 0 \text{ воҳид.}$$

0-ро ба зери воҳид менависам,  
вале 1 даҳиро дар хотир нигоҳ медорам.

**Даҳихоро ҷамъ меқунам:**

$$8 \text{ даҳӣ} + 1 \text{ даҳӣ} + 1 \text{ даҳӣ} = 10 \text{ даҳӣ} = 1 \text{ садӣ}$$

0-ро ба зери даҳихо, 1-ро ба тарафи  
рости даҳихо менависам.

**Ҷавоб:** ҳосили ҷамъ баробар ба ...

**Менависам ... .**

**Воҳидҳоро тарҳ меқунам:**

Аз 0 ададӣ 2 тарҳ карда метавонам.  
Садиро мегирим, барои дар ёд  
доштан нуқта мегузорам.

$$1 \text{ садӣ} = 10 \text{ даҳӣ} = 9 \text{ даҳӣ} + 10$$

$$10 - 2 = 8$$

8-ро ба зери воҳидҳо менависам.

**Даҳихоро тарҳ меқунам:**

$$9 \text{ даҳӣ} - 8 \text{ даҳӣ} = 1 \text{ даҳӣ}$$

**Ҷавоб:** ҳосили тарҳ баробар ба ...

3. Дар намуди сутун мисолҳоро нависед, ҳал кунед. Санҷед.

$$43 + 17$$

$$37 + 13$$

$$49 + 21$$

$$90 - 18$$

$$60 - 35$$

$$33 + 67$$

$$50 - 14$$

$$100 - 53$$

$$100 - 67$$

$$100 - 18$$

$$24 + 76$$

$$44 + 56$$

4. Масъалаҳоро ҳал кунед.

а) Ба маҳфили қаратэ 40 бача, ба баскетбол нисбат ба он 12 бача кам иштирок меқунанд. Ба маҳфили волейбол бошад, ба маҳфилҳои баскетбол ва қаратэ чӣ қадар бача иштирок кунанд, ҳамон қадар бача иштирок меқунанд. Ба маҳфили волейбол чӣ қадар бача иштирок мекардааст?

б) Умед дар чоряки яқум ба 21 дарси гимнастикаи варзишӣ, дар чоряки дуюм ҳамон қадар ва дар чоряки сеюм ба 18 дарс иштирок намуд. Дар се чоряқ ҳамагӣ ба чанд дарс рафтааст?



5. Фаҳмонед ва ҳал кунед.

$$\begin{array}{r} 6 \text{ дм } 3 \text{ см} \\ + 1 \text{ дм } 7 \text{ см} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \text{ дм } 2 \text{ см} \\ + 8 \text{ см} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \text{ дм } 0 \text{ см} \\ - 4 \text{ см} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \text{ дм } 0 \text{ см} \\ - 1 \text{ дм } 5 \text{ см} \\ \hline \end{array}$$

## Ҳалли масъалаҳо

### Гүш кардан ва фаҳмондани дарсро меомӯзам



Ман бо ду амал ичро кардани амалҳоро меомӯзам.



1. Аз ҳамроҳи худ дар бораи ҷадвали №1(а) маълумот доданро пурсад. Оё ба шумо маълумоти ў фаҳмо шуд? Акнун шумо дар бораи ҷадвали №1 (б) фаҳмонед.



а)

Ҷамъшаванд	5	10	7
Ҷамъшаванд	9	7	9
Ҳосили ҷамъ			

б)


Тарҳшаванд	5 + 9	10 + 7	7 + 9
Тарҳшаванд	8	9	6
Ҳосили тарҳ			



2. Ба суратҳо ва ишораҳои он нигаред. Аз ҳосили ҷамъ тарҳ карданни ададро фаҳмонед.



$$1) (5 + 4) - 3$$




$$2) (5 - 3) + 4$$



$$3) (4 - 3) + 5$$


Тарзи 1:

$$(a + b) - c$$




Тарзи 2:

$$(a - c) + b$$



Тарзи 3:

$$(b - c) + a$$



Аз ҳосили ҷамъ бо роҳҳои гуногун ададҳоро тарҳ кардан мумкин:

- 1) Аз ҳосили ҷамъ тарҳ кардани адад  $(a + b) - c$ .
- 2) Аз ҷамъшавандай якум ададро тарҳ кунед, ба он ҷамъшавандай дуюмро ҷамъ кунед  $(a - c) + b$ .
- 3) Аз ҷамъшавандай дуюм ададро тарҳ карда ба он ҷамъшавандай якумро ҷамъ кунед.  $(b - c) + a$ .



3. Бо роҳҳои гуногун ҳал кунед.

$$(7 + 6) - 5 \\ (5 + 6) - 4$$

$$(4 + 8) - 3 \\ (8 + 7) - 6$$

$$(46 + 29) - 19 \\ (67 + 24) - 37$$



4. Масъаларо ҳал кунед.

Дар боғ 8 дона сафед ва 7 дона сурх гули садбарг сабзида истодаст. Барои гулдаста тайёр намудан 5 дона гули садбаргро бурида гирифтанд. Дар боғи мактаб чанд дона гули садбарг монд?

Ин масъаларо бо тарзҳои гуногун ҳал кардан мумкин. Як роҳи ҳалро аллакай донистед. Барои ёфтани тарзҳои дигари ҳал кӯшиш кунед. Бурида шудани қадом рангҳои садбарг имконпазир аст, фикр кунед.



Масъаларо чӣ тарз ҳал кардааст? Фаҳмонед.

Тарзи 1-ум:  $(8 + 7) - 5 =$

Тарзи 2-юм:  $(8 - 5) + 7 =$

Тарзи 3-юм:  $(7 - 5) + 8 =$



5. а) Дар анбор 60 ҳалта биринҷ ва 40 ҳалта шакар буд. Ба дӯкон 30 ҳалта фиристоданд. Дар анбор ҳамагӣ чанд ҳалта монд?

б) Саёҳатчиён то шаҳр 3 соат бо автобус, 7 соат бо қатора роҳ гаштанд ва 5 соат бо кишти шино карда рафтанд. Онҳо ҳамагӣ чанд соат дар роҳ гаштанд?

6. Фаҳмонед. Ҳал кунед. Санчиш гузаронед.

a) $34 + 66$	$100 - 37$	$51 + 49$
$100 - 82$	$35 + 15$	$50 - 27$

б) 3 дм 4 см + 6 дм 6 см	$34 \text{ см} + 66 \text{ см}$
1 м 0 дм 0 см - 3 дм 4 см	$100 \text{ см} - 34 \text{ см}$
3 дм 5 см + 4 дм 5 см	$35 \text{ см} + 45 \text{ см}$



7. Бо тарзи мувофиқ ҳал кунед.



$(59 - 12) - 9$	$(25 + 36) - 6$	$(27 + 13) - 5$
$(42 + 19) - 2$	$(55 + 28) + 5$	$(12 + 88) - 50$

## Алгоритми чамъ ва тарҳ кардани ададҳои дурақамаи $15 + 28$ , $43 - 15$

## **Мақсади дарсро мемонам**



Ман кор фармудани алгоритми чамъ ва тарҳи ададҳои ду-  
рақамаро меомӯзам.

1. Аз рӯи расм хелҳои бозиҳои варзиширо гӯед. Даҳонӣ ҳисоб кардани онро фахмонед. Санҷед.



100 - 76



79 + 11



68 - 36



46 + 54



72 + 28



90 кг – 69 кг



50 cm – 19 cm



25 cm + 13 cm




80 - 37

2. Ба сурат ва навиштҳои супориш нигаред. Максади мавзӯи имрӯзаро монед. Ҳисобро фахмонед.

Даҳидҳо	Воҳидҳо
	
	

$$\begin{array}{r} 15 \\ + 28 \\ \hline 43 \end{array}$$



**Менависам ...**

**Вохидхоро чамъ мекунам:**

$$5 + 8 = 13 = 1 \text{ даҳӣ}, 3 \text{ воҳид}.$$

3 воҳид ё 1даҳӣ

**Даҳиҳоро чамъ мекунам:**

$$1 \text{ даҳӣ} + 2 \text{ даҳӣ} + 1 \text{ даҳӣ} = 4 \text{ даҳӣ}$$

**Ҷавоб:** ба ҳосили чамъ баробар ...

**Менависам ...**

**Вохидхоро тарҳ мекунам:**

аз 3 адади 5-ро гирифта намешавад.

**Воҳидро мегирам:**

3 воҳид, 13 воҳид

$$13 - 5 = 8$$

8-ро ба зери воҳидҳо менависам.

**Даҳиро қарз мегирам::**

$$3 \text{ даҳӣ} - 1 \text{ даҳӣ} = 2 \text{ даҳӣ}$$


**Ҷавоб:** ҳосили тарҳ баробар ба...

3. Мисолро ба зери сутун нависед. Ҳисоб кунед.

36 + 28	95 - 8	34 + 58	67 - 59	18 + 64	72 - 26
37 + 18	54 + 28	100 - 37	92 - 56	78 + 17	78 - 49



4. а) Ба велопойга 100 одам рафт. Аз он 35 нафар одам мардон бошад, 25 нафар занон дигар ҳама бачаҳо иштирок доштанд. Ба велопойга ҳамагӣ чанд нафар иштирок намуданд?



б) Дар боғ ҳамагӣ 96-то дарахт шинонда шуд. 32-то сафедор, 40-то тут дигар ҳама ангур. Ба боғ чӣ қадар ангур шинонданд?

в) Ба боғ 36-то арча ва 24-то гелос оварда шинонданд. Боз барои шинондан чанд ниҳол монд?



5. Муқоиса кунед.

42 + 58 * 42 + 18	51 - 31 * 51 - 21
60 - 14 * 60 - 24	46 + 34 * 64 + 34

6. а) Аз воҳидҳои додашуда ифодаҳо созед.

40 см = □ дм	4 дм 2 см = □ см	200 кг = □ с
86 см = □ дм □ см	100 см = □ м	4 м = □ см

б) Ҳисоб кунед.

3 дм 5 см + 2 дм 7 см	5 дм 3 см + 3 дм	9 дм 35 см + 27 см
9 дм 4 см - 7 дм 5 см	94 см - 75 см	53 см + 39 см

## Ҳалли масъалаҳо

### Синфхонаи ман



Ман бо роҳҳои гуногун ҳал кардани амалҳои дурақамаро меомӯзам.




1. Барои дарси математика қуттичаи пур аз кубик бударо оварданд. Ба сурат нигаред. Аз қуттича кубикҳоро чӣ тарз гирифтаваст? Ӯ аз қуттича чанд кубикро гирифт? Чӣ тарз? Дар қуттича чандто кубик мондааст?

Роҳҳои гуногуни ҳалкуниро фаҳмонед.

$$\text{Тарзи 1: } 15 - (5 + 2) = 15 - 7$$

$$\text{Тарзи 2: } 15 - (5 + 2) = (15 - 5) - 2$$

$$\text{Тарзи 3: } 15 - (5 + 2) = (15 - 2) - 5$$



Аз қуттичаи кубикдор якчандтоашро гиред. Ҳаракати худро фаҳмонед, навишта нишон диҳед.



Ҳисоб кунед.

$$18 - (9 + 1)$$

$$15 - (7 + 8)$$

$$13 - (4 + 5)$$

$$16 - (7 + 3)$$


$$12 - (8 + 2)$$

$$14 - (6 + 2)$$


Нақшаро истифода бурда ифодаҳоро муқоиса кунед.

Шумо чиро пай бурдед?

$$a - (b + c)$$



$$a - b - c$$



Ҷамъшавандаро аз адад бо роҳҳои гуногун тарҳ кардан мумкин:

1) Ҷамъшавандаҳоро тарҳ кардан:  $a - (b + c)$ .

2) Аввал ҷамъшавандай якумро пас аз он ҷамъшавандай дуюмро тарҳ кардан:  $(a - b) - c$ ,  $(a - c) - b$ .




2. Ба мактаб 70 курсī оварданد. Ба кабинети якум 25 курсī ва ба кабинети дуюм 15 курсī гузошта шуданд. Чанд курсī монд? Ба нақша нигаред. Роҳҳои гуногуни ҳалли мисолро фаҳмонед.

Тарзи I  $70 - (15 + 25) =$

Тарзи II  $(70 - 15) - 25 =$

Тарзи III  $(70 - 25) - 15 =$



3. а) Дар рафи китоби синфхона 50 китоб ҳаст. Дар раф 23 китоби забони қазоқӣ, 17 китоби забони тоҷикӣ ва боқимондааш китобҳои забони англисӣ ҷойгир карда шудааст. Дар раф ҳамагӣ чанд китоби англисӣ ҳаст?

б) Ба дарси меҳнати бадеъ 45-то коғази рангин хариданд. Пас аз он боз 30-то маҷмӯъ харида оварданд. 20 маҷмӯъро тақсим карда доданд. Чанд маҷмӯъ монд?

в) Синфро бо шилшилаи шамъ оро доданд. Дар шилшила 40 шамъи сурх ва 30 шамъи сабз ҳаст. 10 шамъ сӯҳт. Чанд шамъ монд?

4. Дар шакли сутун навишта ҳисоб кунед ва санҷед.

а)

$$36 + 14$$

$$90 - 34$$

$$43 + 37$$

$$50 - 13$$

$$62 + 28$$

$$49 - 23$$

$$26 + 53$$

$$70 - 31$$

б) Ҳисоб кунед.

$$\begin{array}{r}
 + 7 \text{ дм } 3 \text{ см} \\
 \underline{+ 1 \text{ дм } 7 \text{ см}} \\
 \hline
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 - 8 \text{ дм } 0 \text{ см} \\
 \underline{- 5 \text{ дм } 3 \text{ см}} \\
 \hline
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 + 6 \text{ дм } 2 \text{ см} \\
 \underline{+ 2 \text{ дм } 6 \text{ см}} \\
 \hline
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 - 5 \text{ дм } 0 \text{ см} \\
 \underline{- 3 \text{ дм } 5 \text{ см}} \\
 \hline
 \end{array}$$

5. Адади додашударо ба сентнер баргардонед, аз рӯи афзуншавӣ ва камшавӣ номбар кунед.

**200 кг**

**500 кг**

**1000 кг**

**300 кг**

**400 кг**

**600 кг**

**900 кг**

**700 кг**

**800 кг**

## Синфи дұстдоштаи ман



Ман маводҳои ҳамин қисмро тақрор меқунам.



1. Мо бо ахли синф ба сайд баромадем. ҆й қадар хонандагони синф ба сайд баромаданд?

$$68 + \square = 70$$



$$26 + \square = 30$$





$$35 + \square = 40$$



$$52 + \square = 60$$



2. а) Мисолхоро фахмонед.



б) Ҳисоб кунед.

$$46 + 54$$

$$67 + 33$$

$$37 + 63$$

$$100 \text{ см} - 38 \text{ см}$$

$$100 - 39$$

$$100 - 48$$

$$100 - 17$$

$$38 \text{ см} + 62 \text{ см}$$

$$100 - 46$$

$$72 + 28$$


$$100 - 22$$

$$57 \text{ см} + 43 \text{ см}$$



3. Бөлгөн күтоқ масъала созед ва ҳал кунед.

а) Буд – 35 ва 25 дафттар  
таксим шуд – 20 дафттар  
мөнд – ? дафттар




б) Буд – 26 құттай себ ва 23 қуттай нок  
фурұхта шуд – 25 қуттай  
Монд – ? қуттай мева




4. а) Масъаларо ҳал кунед.



Бачақо ба се гулзори мактаб 45 гул шинонданد. Ба гулзори якум 17 гул ба дуюмаш 19 гул шинонданд. Ба гулзори сеюм чиң қадар гул шинонданд?



б) Баръакси масъаларо созед ва яке аз онхоро ҳал кунед.



5. Ақбар 25 фотосурати мактабро баровард, аммо Мақсад аз он 17 фотосурат камтар баровард. Бачақо ҳамагүй чанд фотосурат бароварданд. Саволи мисоли бо як амал ичрошавандаро тағыйир дихед. Баръакси масъалахоро созед, ҳал кунед.



6. Хатогиро ёбед, дуруст ҳисоб кунед.



$+ \begin{array}{r} 67 \\ 33 \\ \hline 90 \end{array}$	$- \begin{array}{r} 100 \\ 18 \\ \hline 92 \end{array}$	$+ \begin{array}{r} 47 \\ 28 \\ \hline 65 \end{array}$	$- \begin{array}{r} 42 \\ 28 \\ \hline 24 \end{array}$
--	---	--	--



## Худро санчед!

**Шумо ба мақсад расидед, санчед:**

Ман воҳидҳои калони садиро сохта, садиҳои то 1000 бударо шумурда, навишта, муқоиса мекунам.

Ман садиҳоро даҳонӣ ва хаттӣ ҷамъ ва тарҳ карда метавонам.

Ман ҷамъ ва тарҳ кардани ададҳои дурақамаро медонам.

Ман барои бо роҳҳои гуногун тарҳ кардан, хосиятҳои ҷойивазкуниӣ ва тақсимоти ҷамъро кор фармуда метавонам.

Ман ифодаҳои бо ду-се амал иҷрошавандай қавсдорро ҳал карда метавонам.

Ман таҳлил ва ҳал кардани масъалаҳоро омӯҳтам, сохтан ва ҳал кардани баръакси масъалаҳоро омӯҳтам.

Ман аз рӯи садиҳои то 1000 шумурдан ва қонунияти ҷойгиршавии ададҳои то 100-ро медонам.

Ман воҳидҳои см, дм, м, кг, соат, дақиқа, моҳро муқоиса карда бо онҳо амалҳо иҷро мекунам.

### ДОНИСТАН

Садиҳои то 1000 бударо сохта, шумурда, навишта, қонунияти қатори садиҳоро аниқ карда, муқоиса карданро медонам.

Садиҳои пурраро аз рӯи тартиб нависед.

Ченакҳои додашударо аз рӯи афзоиш нависед ва муқоиса кунед:  
1 дм, 1 см, 45 см, 5 дм, 6 см, 9 дм, 5 дм, 4 см.

### ФАҲМИДАН

Даҳонӣ ҷамъ ва тарҳ кардани садиҳоро медонам.

Ҳисоб кунед мисолҳои якхеларо ёбед.

$$300 + 400$$

3 даҳӣ 5 воҳид + 4 даҳӣ 2 воҳид

$$35 + 42$$

3 даҳӣ 5 воҳид + 6 даҳӣ 5 воҳид

$$35 + 65$$

3 садӣ + 4 садӣ

$$900 - 500$$

9 даҳӣ 8 воҳид - 5 даҳӣ

$$98 - 50$$

4 даҳӣ 5 воҳид - 2 даҳӣ 3 воҳид

$$45 - 23$$

9 садӣ - 5 садӣ

## КОР ФАРМУДАН

Алгоритми чамъ ва тарҳ кардани ададҳои ду-ракамаро медонам.

Ҳал қунед санҷед.

$$86 - 32$$

$$69 + 31$$

## ТАҲЛИЛ КАРДАН

Ҳисобро бо роҳҳои гуногун ҳал ва таҳлил мекунам.

Масъаларо бо таври кӯтоҳ нависед.  
Нақшаашро қашед. Бо ду роҳ ҳал қунед.  
Ба боғ 25 ниҳоли гелос, 13 нок ва 12 себ шинонданд. Ҳамагӣ чанд ниҳол шинонданд?

## ЧАМЪБАСТ КАРДАН

Ифодаҳои қавсдорро бо роҳҳои гуногун ҳал карда метавонам.

Ифодаро нависед ва бо роҳҳои гуногун ҳал қунед:

Ба ҳосили чамъ ададҳои 50 ва 23 адади 17-ро чамъ қунед. Ба адади 13 ҳосили чамъи 12 ва 35-ро чамъ қунед. Аз 100 ҳосили тарҳи ададҳои 25 ва 25-ро тарҳ қунед.

## БАҲО ДОДАН

Ададҳоро чамъ ва тарҳ мекунам ва месанҷам.

Ҳисобкуниро санҷед. Мисолро аз сари нав бехато нависед. Санҷед, ки хато дорад ё не.

$\begin{array}{r} 56 \\ + 28 \\ \hline 74 \end{array}$	$\begin{array}{r} 70 \\ - 46 \\ \hline 34 \end{array}$	$\begin{array}{r} 100 \\ - 82 \\ \hline 18 \end{array}$	$\begin{array}{r} 39 \\ + 27 \\ \hline 56 \text{ ам} \end{array}$
--	--	---	---

## ҚИСМИ 2 В. БУЗУРГИХО ВА ВОҲИДҲОИ ОНҲО

### Рақамҳои римии то 12

#### Вақтро аниқ мекунам



Ман навиштан ва кор кардани рақамҳои римии то 12-ро меомӯзам.



1. Вақтҳои дар соат ифодашударо гӯед.







2. Барои чӣ лозим будани соатро фаҳмонда метавонед? Соат чӣ гуна забонҳо дорад.? Онҳо чӣ ном доранд? Ақрабакҳо аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд? Ақрабакҳои соат чиро нишон медиҳад? Чанд дақиқа гузашт?





Барои чӣ дар соат рақамҳои римӣ кор фармуда мешаванд?

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3. Соатқо чандро нишон медиҳад?



4. Соатқо чī гуна вактро нишон медиҳад?



5. Рұзғои таваллуди бачақо кай аст? Рақамхой зеринро хонед.



16. IV.

24. X.

12. XI.

3. I.

Рұзғои таваллуди аъзоти оилаатонро бо рақамхой римій нависед.

## Бузургиҳо

### Фаслҳои гуногуни кишвари ман



Ман бо бузургиҳо ичро кардани амалҳо ва муқоиса кардани бузургиҳоро меомӯзам.



1. Ба саволҳо ҷавоб гуфтани дӯстони худ қўмак расонед.



Ҳафта аз 7 рӯз иборат аст.  
Рӯзҳои ҳафтаро ба хотир оред.



Як моҳ аз чанд рӯз ибрат аст? Як сол аз чанд моҳ иборат аст?



Аз рӯи тақвим муайян кунед.  
Моҳи ноябр аз чанд рӯз иборат аст?  
Моҳи ноябр ба қадом ҳафта мувоғиқ меояд?  
Рӯзҳои ҷумъа ноябр ба қадом санаҳо мувоғиқ меояд?



Дар якчоягӣ бо ҳамсинфон ба саёҳати кишвар баромадем.  
Саёҳат рӯзи 20-уми июл сар шуда, рӯзи 25-уми июл ба охир расид. Саёҳат чанд рӯз давом дод?

2. а) Моҳҳои бо сифрҳои римӣ ифодашударо номбар кунед. Ҳар моҳ аз чанд рӯз иборат?

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
31	28/29	31		31	30		31	30	31	30	



б) Аз сутунҳои зерин рӯзҳои ба таври зиёдатӣ дода шудагиро ёбед.

32/IX	7/XI	4/VII
13/I	8/III	17/IX
9/V	25/XII	30/II
29/II	31/IV	19/V



3. Дар деҳаи мо пай дар пай 3 рӯз борон борид. Дар ҷадвал вақти бориш ва ба охир расидани борон дода шудааст? Ҳар рӯз чанд дақиқагӣ борон меборид?


Рӯзҳои ҳафта	Саршавӣ	Ба охир расид
Душанбе	10.00	10.45
Сешанбе	9.00	9.50
Чоршанбе	9.50	10.30

4. Воҳидҳои додашударо ба ифодаҳо баргардонед.

$$1 \text{ соат } 20 \text{ дақ.} = \boxed{\phantom{0}} \text{ дақ.} \quad 6 \text{ дм } 8 \text{ см} = \boxed{\phantom{0}} \text{ см} \quad 18 \text{ см} = \boxed{\phantom{0}} \text{ дм } \boxed{\phantom{0}} \text{ см}$$

$$90 \text{ дақ.} = \boxed{\phantom{0}} \text{ соат } \boxed{\phantom{0}} \text{ дақ.} \quad 14 \text{ дм} = \boxed{\phantom{0}} \text{ м } \boxed{\phantom{0}} \text{ дм} \quad 800 \text{ кг} = \boxed{\phantom{0}} \text{ с}$$

5. Дар ҳар қадом фасли сол чанд бача ба дунё омаданашро аз диаграмма бинед.



Аз рӯи рӯзҳои таваллуди ҳамсинфон диаграмма созед.

## Бузургихо

### Табиати кишвари ман



Ман муқоиса карда натича баровардан ва бо онҳо ҳал карданни амалҳоро ёд мегирам.



1. Ба манзараи табиат назар андозед. Дар сиферблати соат қадом вақтҳои рӯз тасвир шудаанд, гуед.



2. Ҷавоби дурустӣ ёбед.



а) Соат аз 8 15 дақиқа гузашт, ки соат  дақ.



б) Ин соат 1 нимро нишон медиҳад, ё ин ки соат 1  дақ.



в) Ин соат 8 соату 45 дақиқаро нишон медиҳад  дақ.



г) Ин соат 10 соату 15 дақиқаро нишон медиҳад, ё ин ки аз  15 дақиқа рафт.



### 3. Ифодаҳо созед.

a)

$$1 \text{ соат } 20 \text{ дақ.} = \square \text{ дақ.}$$

$$1 \text{ соат } 10 \text{ дақ.} = \square \text{ дақ.}$$

$$1 \text{ м } 3 \text{ дм} = \square \text{ дм}$$

$$1 \text{ с} = \square \text{ кг}$$

б) Вақтро муайян кунед.




### 4. Масъала созед ва ҳал кунед.

25 кабутар ва 32 гунчишк буд.


15 паранда парид.

Чандто паранда монд?

5. а) Иборай « 20 кг зиёд»-ро истифода бурда масъала созед.



б) Ба нақша мувофиқ карда саволи масъаларо тағиyr дижед.



6. Ҷадвалро истифода намуда ифодаҳо созед. Ҷавоби онҳоро ёбед.

Чамъ
$13 + 22$
$33 + 4$
$17 + 12$

$$\square + \square$$
  

$$\square - \square$$

Тарҳ
$40 - 30$
$25 - 5$
$50 - 30$

## Вақт. Воҳидҳои вақт

### Фаслҳои соли кишвари ман




Ман муқоиса кардани бузургихо ва бо онҳо ичро кардани амалҳоро меомӯзам.



1. Фаслҳои солро гӯед? Як фасл аз чанд моҳ иборат аст?



Дар гурӯҳ тақвими моҳонаро тайёр кунед. Барои ин чиро бояд донист?



1 сол – 12 моҳ

Декабр 2016

д	с	ч	п	ҷ	ш	я
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Моҳ  
30 рӯз (31 рӯз)  
Феврал 28 (29) рӯз

Ҳафта  
7 рӯз

Душанбе

Сешанбе

Чоршанбе

Якшанбе

Панҷшанбе

Ҷумъа

Шанбе



2. Аз рӯи бузургихои зерин ифодаҳо созед.

1 соат 7 дақ. =  дақ.

1 соат 15 дақ. =  дақ.

3 ҳафта =  рӯз

1 сол =  моҳ

1 ҳафта 2 рӯз =  рӯз

1 сол 3 моҳ =  рӯз

3. Говҳоро соати 5 бегоҳ мечӯшанд. Говҷӯш барои роҳ рафтан 30 дақиқа сарф кард. Ў бояд 1 дақиқа пеш аз оғози говҷӯши ояд. Говҷӯш кай аз хона барояд?



4. Масъалаҳоро ҳал қунед.



200 с




300 с



500 с

а) Аз майдони якум 200 с, аз майдони дуюм 300 с ва аз майдони сеюм 500 с гандум ҷамъ карданд. Аз ҳар се майдон чӣ қадар гандум ҷамъ шуд?



б) Аз се майдон 1000 с гандум ҷамъ шуд. Аз майдони якум 200 с, аз майдони дуюм бошад, 300 с ҷандум ҷамъ шуд. Аз майдони сеюм чӣ қадар сентнер гандум ҷамъ шуд?



5. Соати ронандай комбайн 5 дақиқа пеш аст. Ақрабаҳои соати ў ба таври зерин нишон диҳад, соати дуруст нишондиҳанда ҷандро ифода мекунад, нависед.



**Шумо ба мақсад расидед, санчед:**

Ман истифода намудан, навиштан ва хондани ададҳои то 12-ро медонам.

Ман масса, дарозӣ, воҳидҳои вақтро муқоиса карда метавонам.  
Бо бузургихо ичро кардани амалҳоро омӯхтам.

Ман аз рӯи сиферблат вақтро ба соат ва дақиқаҳо ҷудо карда метавонам.

#### ДОНИСТАН




Рақамҳои римии то 12-ро медонам.

2, 10, 12, 6, 5 ададҳоро бо рақамҳои римӣ нависед.

#### ФАҲМИДАН

Аз рӯи сиферблат вақтро ба соату дақиқаҳо ҷудо карда метавонам.

Аз рӯи соати бо рақамҳои римӣ додашуда вақтро аниқ кунед.



## КОР ФАРМУДАН

Тарзи истифода намудани рақамҳои римиро медонам.

Аз рӯи намунаи зерин номи моҳоро бо рақамҳои римий нависед. Намуна : 2Х, 18 IX.

3 август	22 апрел
18 ноябр	23 декабр
2 декабр	23 январ

## ТАҲЛИЛ КАРДАН

Муқоиса кардани бузургиҳо ва бо онҳо иҷро кардани амалҳоро медонам.

Амалҳоро ҳал кунед ва муқоиса намоед.

$$\begin{aligned}1 \text{ соат} + 30 \text{ дақ.} &\ast 2 \text{ соат} \\70 \text{ дақ.} &\ast 1 \text{ соат } 15 \text{ дақ.} \\200 \text{ кг} - 100 \text{ кг} &\ast 1 \text{ с} \\100 \text{ см} - 50 \text{ см} &\ast 5 \text{ дм}\end{aligned}$$

## ЧАМЬБАСТ КАРДАН

Бо дақиқаҳо чен кардани вактро медонам.

Ба навиштҳои зерин назар андозед. Онҳо ба қадом соатҳо мувофиқ меояд.

10.45  
15 дақиқа кам 11



02.30  
дую ним



20.15  
соат 8.15 дақиқа



## БАҲО ДОДАН

Хатои ифодаҳои бо бузургиҳо сохташударо муайян мекунам.

Чӣ тарз ҳал шудани амалҳоро санҷед. Хато-ро ислоҳ кунед.

$$\begin{aligned}2 \text{ сол} &= 26 \text{ моҳ} & 500 \text{ кг} &= 5 \text{ с} \\2 \text{ дм} &= 200 \text{ см} & 5 \text{ м} &= 50 \text{ см} \\1 \text{ соат } 30 \text{ дақ.} &= 90 \text{ дақ.} & 2 \text{ с} &= 20 \text{ кг}\end{aligned}$$

## ҚИСМИ 2 С. МАЧМУЪ ВА ИШОРА КАРДАНИ ЭЛЕМЕНТХОИ ОН

Аломатҳои ∈ ва ⊏

Олами ҳайвоноти кишвари ман



Ман маҷмӯъ ва ишора кардани элементҳои онро меомӯзам.



Аксар вақт дар математика хосиятҳои умумии маҷмӯи предметҳо дида мешавад. Гӯруҳи чунин предметҳоро маҷмӯъ меноманд. Таркиби маҷмӯъро элементҳои он меноманд. Масалан, маҷмӯи ҳайвонҳои ёбай чунин аст: хирс, гург, паланг, оҳу, харгӯш.



1.

Онҳо чӣ гуна  
умумият  
доранд?




Номи  
маҷмӯъро  
гӯед.



Маҷмӯи  
ҳайвонҳои  
зerin чӣ  
гуна умумият  
доранд?



Номи  
маҷмӯъро  
гӯед.



Барои дуруст пешниҳод кардани маҷмӯъ диаграммаи Эйлер-Венна (ба номи олим гузашта шудааст) истифода мешавад. Элементҳои маҷмӯъ ба тарзи хати шикастаи сарбаста дода мешавад.

Масалан, маҷмӯи ададҳои якаъзогӣ:


2    4    0    5  
8    6

2. Маҷмӯъро номбар қунед.

a)

12	37	59
98	14	59
27	42	48



б)



Ба мацмӯъ алоқаманд будан ё набудани элементҳои мацмӯъро дар математика бо аломатҳои  $\in$  ва  $\not\in$  ишора мекунанд.



3. Ба ҳар як мацмӯъ ном гузоред. Элементҳои мацмӯъро бо қалима нависед. Элементи набударо фикр карда ёбед ва номбар кунед.



Мацмӯъ созед. Предметҳои ба он алоқамандро номбар кунед.

4. Сутуни мисолҳоро ҳал кунед ва санҷед.

$$100 - 29$$

$$81 + 19$$

$$45 + 25$$

$$47 + 25$$

$$19 + 58$$

$$58 + 36$$

$$88 - 12$$

$$90 - 17$$

$$81 - 36$$

$$70 - 68$$

$$47 + 36$$

$$52 - 29$$


$$47 + 25$$

$$41 + 35$$

$$50 - 16$$

$$90 - 65$$

5. Аз рӯи нақша масъала тартиб дихед ва ҳал кунед.



## Якчоя ва тақсим шудани маҷмӯъ


### Табиати кишвари ман



Якчоя ва тақсим шудани маҷмӯъро тасвир намуда бо ҳарфҳои лотинӣ ишора кардани маҷмӯъ ва элементҳои маҷмӯъро меомӯзам.



1. Аз карточкаҳои зерин, ки моҳӣ ва парандажо тасвиршудааст, маҷмӯъ созед. Ҳар ду гурӯҳро боз чӣ тарз номидан мумкин аст?



Ба маҷмӯъ ном гузоред. Элементҳои маҷмӯъро ёбед. Ба маҷмӯъ назар андозед. Онҳоро ба ду маҷмӯъ ҷудо кардан мумкин аст? Элементҳои ҳар як маҷмӯъро аниқ кунед. Ба ҳар маҷмӯъ ном гузоред.



2. Умумияти маңмұи ҳар ду доираро аник кунед. Элементтер зи- ёдатиро ёбед.



a)




б)



3. Чын гуна моңихо тасвир шудааст? Моңихоро ишора кунед. Ба давраи мувоғиқ үйгір кунед.




a



e



u




b




c



d



k



Моңихои чипор



Моңихои раҳдор

## Маңмұи ададхо

### Қазоқистон – сарзамини сермиллат



Ман сохтани маңмұи ададхо ва ба гурӯхқо чудо кардани онҳоро меомұзам.



1.

Дұстони ман.



Моҳина



Саттор



Зилола



Ситора



Ориёна

Ин бачақоро ба ду маңмұй чудо кардан мүмкін аст.

Моҳина  
Саттор

*айнак меандозад*

Зилола  
Ситора  
Ориёна  
Саттор

*сарпұш доранд*




Кій ба ҳар ду гүрух мансуб аст? Номи онҳоро ба даврақо нависед. Ба дафтаратон даврақоро кашед. Номи кадоми онҳо дар нұқтаи буриши давра навишка мешавад?

*айнак меандозад*

*сарпұш доранд*

Ҳар ду маңмұй ягона умумият дорад. Онро нұқтаи буриши давра меноманд. Саттор дар қисми умумии маңмұй чонгир аст. Чунки ү айнак меандозад ва сарпұш низ дорад.

2. Агадҳои ба маҷмӯи агадҳои дурақама тааллукдорро номбар кунед. Агадҳои аз 40 қалон гӯед. Дар нуқтаи буриш чӣ гуна агадҳо ҷойгиранд?



**Маҷмӯи агадҳои дурақама**

**Маҷмӯи агадҳои аз 40 қалон**

3. Ба агадҳои дар карточка додашуда нигоҳ кунед. Маҷмӯи агадҳоро созед:

- а) Дурақама.
- б) Якрақама.
- в) Агадҳои аз 50 қалон.
- г) Садиҳои пурра.

Дар ҳар як мавзӯъ чандтогӣ элемент мавҷуд аст?

0	20	12	48	50	13	55	900	100
6	7	11	18	200	38	800		



4. а) Агадҳоро ба даҳихо баргардонед: 89, 67, 58, 29, 78, 99, 59, 57.

б) Ҳисоб кунед.

$13 + 19$	$43 + 29$	$73 - 29$	$83 - 29$	$31 + 59$
$25 + 29$	$65 + 29$	$65 - 49$	$42 - 19$	$57 + 29$
$37 + 39$	$37 + 29$	$95 - 79$	$98 - 49$	$58 - 39$

7. Муқоиса кунед.

$$90 - 19 * 37 + 19$$

$$85 - 19 * 69 + 24$$

$$85 - 9 * 57 + 39$$

$$49 + 25 * 72 - 9$$

## Фикри рост ва дурӯғ

### Олами ҳайвоноти ман



Ман фарқ кардани рост ва дурӯғро ёд мегирам.



1. Ба расм нигоҳ кунед. Ҳайвонҳои додашударо ба қадом гурӯҳ чудо кардан мумкин? Фаҳмонед.



Хақиқат аст?

Дар расм фақат ҳайвонҳои хонагӣ тасвир шудааст.

Дар расм фақат ҳайвонҳои ёбояи тасвир шудааст?

Дар расм ҳайвонҳои хонагӣ ва ёбояи тасвир шудааст.



2. Бозии «Фикр кунед, ёбед!» Як ҳайвонро интихоб карда аъзои гурӯҳро пинҳон кунед. Барои аниқ кардани ҳайвон, бачаҳои гурӯҳи дигар навбат ба навбат бо 5 савол муроҷиат мекунанд. Ба савол фақат ҷавоби “ҳа” ва “не” дода мешавад. Пас аз он тарафи муқобил ҳайвонҳои пинҳоншударо аниқ мекунад.



Рост ё дурӯғ будани фикрро  
аз ҷумла муайян  
мекунем.

3. Ҳар як фикрро хонда, ҷавоби рост ва дурӯғро ёбед.

Хирс – ҳайвони ёбой.	
Гепард – ҳайвони ҳонагӣ.	
Дар Қазоқистон хорпушт зиста наметавонад.	
Гов ба мо шир намедиҳад.	
Саг ба одам одат намекунад.	

Фикрҳои рост ва дурӯғ созед.

4. Мехрӣ аз дӯсташ пурсид, ки дар хонаашон қадом ҳайвонҳо ҳаст? Ҷавоби ўро ба ҷадвал ҷойгир кард. Ҷадвалро истифода бурда, фикри рост ва дурӯғро созед.

						
Муҳайё	+	+		+		
Мехрӣ	+		+	+		
Лола					+	+
Завқия		+		+	+	+
Сайёра	+		+	+		
Шафоат	+		+		+	+
Хуршеда		+		+	+	+
Мукаддас	+		+	+		
Гулноза		+		+		
Озода	+		+		+	



5. Ҳисоб қунед.

$$57 + 3$$

$$9 + 42$$

$$19 + 9$$

$$7 + 28$$

$$33 + 8$$

$$42 + 6$$

$$7 + 53$$

$$48 + 5$$

$$9 + 57$$

$$8 + 32$$

$$31 + 9$$

$$6 + 26$$

$$74 + 9$$

$$8 + 76$$

$$26 + 8$$

## Фикри рост ва дурӯғ

Олами ҳайвоноти кишвари худро меомӯзам



Ман фарқ кардани фикри рост ва дурӯғро ёд мегирам.



1. Ба суратҳо назар андозед. Рост ва дурӯғ будани фикрро аниқ кунед.



Фикри рост ва  
дурӯғро созед.

Санавбар – растани бисёрсола.

Лола – дар саҳро намесабзад.

Саксаул – растани биёбонӣ.

Эделвейс – дар саҳро намесабзад.



2. Фикр рост аст?

Ададҳои 25 ва 9 ба 34 баробар аст.

Чамъи ададҳои 48 ва 5 аз 50 калон аст.

Адади 80 аз адади 65 зиёд нест.

Адади 70 аз адади 65 хурд нест.

Ҳосили тарҳи адади 100 ва 28 ба 62 баробар.

Калимаи «НЕ», -ро истифода набурда фикри ростро созед.  
Баръакси онро тартиб дихед.




3. Ифодаҳо созед ва ҳал қунед.

- а) Ба боғи ботаникӣ 24 нафар хонандай синфи 1 ва назар ба онҳо 18 нафар зиёд хонандагони синфи 2 зиёдтар омаданд. Ҳамагӣ чанд талаба ба боғи ботаникӣ омаданд?
- б) Сайри боғи ботаникӣ 1 соат 30 дақиқа давом дод. Аз он 30 дақиқа ба гӯш кардани роҳнамо, 25 дақиқа ба тамошо кардани гулзор, бокимондааш ба тамошои боғ сарф шуд. Сайри боғи ботаникӣ чӣ қадар вақт давом дод?
- в) 16 нафар одам дар сайргоҳ буд. Боз ба сайргоҳ 9 духтарча ва 12 писарон омаданд. Дар сайргоҳ ҳамагӣ чанд нафар одам будааст?

4. Порчай болоӣ чӣ қадар дароз аст? Порчай поёниҷӣ чӣ қадар кӯтоҳ аст?

а)




б)



Дар баробари ҳар як ҷуфтӣ хурди порчаҳо ҳат кашед.



5. Ададҳоро ба 3 маҷмӯъ ҷудо қунед. Онҳоро ба дафтар нависед.



## Намунаи комбинатсияи «сетогӣ»


### Табиати кишвари ман




Ман аз ашёҳои муҳиту атроф «сетогӣ» тартиб додани варзишни комбинатсияҳоро меомӯзам.



- Дар сабад себи сурх ва сабз ҳаст. Агар аз он 2-то себ гирифта шавад, ранги он себҳо чӣ гуна бошад? Агар 3-то себ гирифта шавад, ранги онҳо чӣ гуна шуданаш мумкин?




Дар сабад себи сурх ва сабз ҳаст. Агар себ гирифта шавад, ранги он себҳо чӣ гуна шуданаш мумкин?






2. Дар Қазоқистон хелҳои гул бисёр аст. Гулпарвар 10 дона лола дорад: 3 дона зард, 5 дона сурх, 2 дона сурхи зардчатоб. Гулҳоро ранг кунед.



Чи гуна гулдаста сохтани гулпарварро аз се гули лолаи зерин нишон диҳед.



3. а) Дар боғи шаҳр 15 дона ниҳоли арча ва 24 дона тут шинонданд. Ба 13 дона ниҳол об доданд. Чи қадар дараҳт беоб монд?

б) Хонандагон барои ба замин шинондан 55 ниҳол тайёр карданд. Онҳо 12 дона ниҳоли тут шинонданд. Ҳамагӣ чи қадар дараҳт шинонда шуд?



4. Мисолҳоро ҳал кунед.



$$15 + 12 + 35 \\ 23 + 17 + 45$$

$$34 + 26 - 16 \\ (34 + 25) - 14$$

$$60 - (35 + 15) \\ 60 - (50 + 3)$$



5. Ҳисоб кунед.

$$35 + 65$$

$$90 - 25$$

$$28 + 62$$

$$100 - 64$$

$$100 - 17$$

$$80 - 36$$

$$71 + 29$$

$$47 + 53$$

$$44 + 26$$

$$100 - 51$$

$$58 + 12$$

$$70 - 56$$

## Чамъ овардани маълумот

### Комёбихои кишвари ман



Ман чамъ овардани ахборот, онҳоро ба тартиб овардан, сохтани ҷадвал ва диаграммаҳоро меомӯзам.



1. Ба диаграмма нигаред. Аз он чиро фахмидед?

Дар подаи чӯпон гӯсфанд, қучкор ва баррачаҳои рангаш 2 хел ҳаст.

Аз рӯи диаграмма ба саволҳо ҷавоб дихед. Дар пода ҳамагӣ чӣ қадар гӯсфанди сиёҳ ҳаст? Ҷанд сар гӯсфанди сафед ҳаст?

Ибораҳои “чӣ қадар зиёд” ва “чӣ қадар кам”-ро истифода бурда саволҳои навбатиро тартиб дихед.









7						
6						
5						
4						
3						
2						
1						



2. Стикерҳоро истифода бурда диаграммаҳо созед. Дар ин ҷо қадом ҳайвонҳо дода шудаанд? Аз рӯи намуна онҳоро ба тартиб дароред.



7							
6							
5							
4							
3							
2							
1							
	Ҳайвонҳои калони хонагӣ		Ҳайвонҳои калони ёбой		Ҳайвонҳои хурди хонагӣ		Ҳайвонҳои хурди ёбой



Ҷонваронро аз рӯи шумора муқоиса кунед.

Дар кишвари шумо чӣ гуна ҳайвонҳо ҳастанд?



3. Аз супориши №2 маълумотҳо ҷамъ кунед. Барои қатор ва су-тунҳои Кэролл қадом қалимаҳоро ҳамчун мавзӯъ мегиред?


4. а) Масъалаҳоро ҳал кунед.

Дар урдugoҳи тобистона дар моҳи июн аз деҳаи мо 35 бача истироҳат карданд. Дар моҳи август бошад, назар ба онҳо 5 бача зиёдтар дам гирифтанд. Ҳамагӣ чанд бача дар урдugoҳи тобистона истироҳат намудааст?

б) Масъаларо хонед. Ин масъала ба масъалаи дар боло додашуда чӣ алоқамандӣ дорад?

Дар урдugoҳи тобистона аз деҳаи мо 75 бача истироҳат карданд. 35 бача дар моҳи июн ва дигарон дар моҳи август дам гирифтанд. Дар моҳи август назар ба моҳи июн чӣ қадар бача дам гирифтааст?

$$\begin{array}{l} \text{Июл} - 35 \text{ б.} \\ \text{Август} - ?, 5 \text{ б. зиёд} \end{array} \quad ?$$

$$\begin{array}{l} \text{Июл} - 35 \text{ б.} \\ \text{Август} - ? \text{ б.} \end{array} \quad ? \quad 75 \text{ бача} \quad ? \text{ зиёд}$$

5. Масъаларо ҳал кунед. Аз гандумзор ба элеватор 64 с гандум фиристоданд. Рӯзи аввал 10 с, боқимондаашро рӯзи дигар фиристоданд. Рӯзи дуюм чӣ қадар гандум ҷамъ оварда бошанд?



## Мустаҳкамкуй

### Дастовардҳои кишвари ман



Ман ҷамъ овардани маълумот, онро ба тартиб даровардан, соҳтани ҷадвал ва диаграммаро меомӯзам.




1. Дар гурӯҳи худ пурсиш гузаронед, ки қадом меваҳоро дўст медоранд. Ба яқ варак ҷадвал созед. Ба қаторҳои додашуда стикерҳо часпонед, ки дар онҳо ному наасаб сабт шуда бошад.







2. Ҳамсинфони шумо ҳондани қадом китобҳоро дўст медоранд, пурсиш гузаронед.



1



2



3



4



5



6

Проведи опрос и узнай, какие книги любят читать твои одноклассники.

3. Дар қуттии калони рассом рангҳои сафед ва сурх ҳаст.

а) Рассом бояд аз қуттӣ 2 хел ранг гирад. Ранги онҳо чӣ гуна бошад? Рангҳои имконпазирро бо рангҳои мувофиқ ишора намоед.


1	2	3	4	5
○○	○○	○○	○○	○○

б) Рассом бояд аз қуттӣ 3 хел ранг гирад. Ранги онҳо чӣ гуна бошанд? Рангҳои имконпазирро бо рангҳои мувофиқ ишора намоед.

1	2	3	4	5
○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○



4. Оиша 4-то сурх ва 3-то сабз мӯҳра дорад. Оиша бояд аз се мӯҳра маҷмӯъ созад.



5. Аз рӯи бузургиҳо ифодаҳо созед.

$$70 \text{ дақ.} = \square \text{ соат } \square \text{ дақ.}$$

$$5 \text{ дм } 6 \text{ см} = \square \text{ см}$$

$$29 \text{ дм} = \square \text{ дм } \square \text{ см}$$

$$1 \text{ соат } 30 \text{ дақ.} = \square \text{ дақ.}$$

$$67 \text{ см} = \square \text{ дм } \square \text{ см}$$

$$8 \text{ дм} = \square \text{ см}$$



6. Тез ҳисоб қунед.

$$22 + 18$$

$$41 + 19$$

$$23 + 27$$

$$25 + 26$$

$$24 + 17$$

$$25 + 18$$

$$28 + 34$$

$$48 + 93$$

$$49 + 21$$

$$28 + 67$$

$$55 + 35$$

$$23 + 66$$

$$46 + 54$$

$$56 + 42$$

$$53 + 37$$

$$59 + 35$$

7. Масъаларо бо савол пурра намоед, то ки бо ду амал ҳал гардад.

а) 38 хонаи шаҳри моро соли гузашта таъмир намуданд, имсол назар ба он 12 маротиба зиёдтар таъмир карданд.

б) Дар фасли баҳор 36 ниҳоли хадангро дар парк шинонданд, ки ин нисбат ба ниҳоли сафедор 21 маротиба кам аст.

## Чадвал ва диаграммаҳо

### Хелҳои нақлиёти шаҳри ман



Ман ҷамъ овардани маълумот, онро ба тартиб даровардан, соҳтани чадвал ва диаграммаро меомӯзам.

1. Диаграмма созед. Дар расм ҷанд мошин ҳаст? Чӣ гуна хелҳои мошин тасвир шудааст?






2. Масъалаҳоро ҳал кунед.

- Ба автобуси хурд 18 мусоғир меғунҷад, ба автобуси қалон бошад, аз 22 зиёд одам ҷойгир мешавад. Ба ҳар ду автобус ҳамагӣ ҷанд мусоғир меғунҷад?
- Дар истгоҳ 12 мошини сабукгард, аз он 9-то зиёд автобус ҳаст. Мошини сабукгард ва автобус чӣ қадар бошад, ҳамон қадар таксӣ ҳаст. Ҳамагӣ дар истгоҳ ҷанд таксӣ ҳаст?



3. Ба диаграмма дар бораи ададҳои аз 0 то 20 маълумот ҷамъ кунед.

	Яқрақама	Дурақама
Рақамҳои 0, 2, 4, 6, 8 ҳаст.		
Рақамҳои 1, 3, 5, 7, 9 ҳаст.		



4. Ҳисоб кунед.

$$23 + 4$$

$$23 + 9$$

$$11 + 17$$

$$14 + 18$$

$$60 - 7$$

$$28 + 8$$

$$23 + 7$$

$$15 + 16$$

$$18 + 12$$

$$40 - 8$$

$$25 + 5$$

$$27 + 2$$


$$12 + 19$$

$$17 + 15$$

$$90 - 4$$



5. Аз коғаз ҳамин хел фигураҳо буред. Бо воситаи фигураҳо ду маҷмӯи бурандаро пурра намоед.



## Худро санчед!

**Шумо ба мақсад расидед, санчед:**

Ман дар асоси намуна сохтан ва тақсим кардани маңмұғро доностам.

Маңмұғъ ва элементҳои онро бо ҳарфҳои лотиній ишора карда метавонам.

Ман ба маңмұғъ тааллук доштан, буриш ҳосил кардан, якчоя кардан, ба маңмұғъ тааллук доштан ё тааллук надоштанро медонам, барои ишора намудани онҳо аломатҳои  $\in$  ва  $\notin$ -ро истифода мебарам.

Ман бо ёрии диаграмма тасвир намудани маңмұғро омүхтам.

Ман рост ё дурұғ будани фикрро аниқ мекунам. Фикрҳои рост ва дурұғ сохта метавонам. Аз ашёҳои атроф нусхай комбинатсији “сетогї” сохта метавонам.

Ман ҹамъ овардани маълумот, онро ба тартиб овардан, сохтани ҹадвал ва диаграммаро медонам.

### ДОНИСТАН

Ба маңмұғъ тааллук доштани элементҳоро муайян карда метавонам.



Рост ё дурұғ будани фикрро аниқ карда метавонам.

Дар маңмұғи гулҳо чанд элемент ҳаст?

Аз рүи ишора онҳоро ба дафтар нависед.

Элементҳои маңмұғи гулҳо: \_\_\_\_\_

Элементҳои маңмұғи ҳашоратҳо: \_\_\_\_\_




Фикрҳои ростро ишора намоед:

- Маңмұғи ҳашоратҳо 3 элемент дорад.
- Маңмұғи ҳашоратҳо 5 элемент дорад.
- Момохолак ба маңмұғи ҳашоратҳо дохил намешавад.
- Занбұр ба маңмұғи гулҳо дохил намешавад.

## ФАҲМИДАН

Дар диаграмма чӣ тарз ишора карданни маҷмӯъ ва элеменҳои онро медонам. Ишораҳои  $\in$  ва  $\notin$ -ро медонам ва истифода мебарам.

Номи маҷмӯъро гӯед? Номашро нависед. Қадом элеменҳо дар як вақт ба элеменҳои А ва В тааллук дошта метавонад, нависед.




Ба ду маҷмӯъ  $\in$  \_\_\_\_\_  
Ба маҷмӯъ  $\notin$  \_\_\_\_\_.

## КОР ФАРМУДАН

Ҳангоми на-виштани рақамҳо аз рӯи шумора ба маҷмӯъ тақсим карда ва сохта метавонам.

Ададҳоро номбар кунед, ба он элеменҳо, ададҳоро нависед? Маҷмӯе, ки шумораи элеменҳояш бисёр аст, ранг кунед.



25, 1, 20, 12, 3, 14, 6, 9, 56, 0, 11

## ТАҲЛИЛ КАРДАН

Маҷмӯъро таҳлил ва номабар мекунам.

Номи маҷмӯъҳоро гӯед.

10 80 20  
50 60 40

12 25 80  
51 64 40

100 200 500  
600 400


Маҷмӯъҳои элеменҳояшон якхела ҳаст ё не? Ин элеменҳоро бо хат ишора карда нишон дидед.

## ЧАМЪБАСТ КАРДАН

Аз ашёҳои муҳити атроф варианти комбинацияҳои «сетогӣ»-ро сохта метавонам.

Агар Азиза З гули сурх ва 4 гули зард парвариш карда бошад, барои сетогӣ интихоб кардан чанд нусха мавҷуд аст. Жадвал бӯйича диаграмманинг тӯғри тузилганлигини текширинг.

Санҷед, ки диаграмма аз рӯи ҷадвал дуруст сохта шудааст.



	1-ум синф	2-юм синф	3-юм синф	4-ум синф
Духтарон	10	7	15	12
Писарон	8	6	6	7

■ писарон  
■ духтарон

Хатогиро ёбед.

БАҲО ДОДАН  
Ба дуруст будани маълумотҳои дар ҷадвал ва диаграмма додашуда баҳо дода метавонам.

# **МУНДАРИЧА**

Хонандаи мӯҳтарам! ..... 3

## **Қисми 2 А. ЧАМЪ ВА ТАРҲ КАРДАНИ АДАДҲОИ ДУРАҚАМА. САДИҲО. ҲИСОБҲО.**

Ададҳои натуралий ва .....	4
Садӣ – воҳиди нави шумор .....	6
Чамъ ва тарҳ кардани садиҳо .....	8
Бузургихоро чамъ ва тарҳ меқунем .....	10
Бо тарзи мувофиқ чамъ ва тарҳ меқунем. Бо тарзҳои гуногун ҳал кардан.....	12
Алгоритми чамъ ва тарҳ кардани ададҳои дурақамаи $32 + 45, 77 - 32$ .....	14
Алгоритми чамъ ва тарҳ кардани ададҳои дурақамаи $46 + 14, 60 - 14, 82 + 18, 100 - 82$ .....	16
Ҳалли масъалаҳо .....	18
Алгоритми чамъ ва тарҳ кардани ададҳои дурақамаи $15 + 28, 43 - 15$ .....	20
Ҳалли масъалаҳо.....	22
Чамъбаст .....	24
Худро санҷед!.....	26

## **Қисми 2 В. БУЗУРГИҲО ВА ВОҲИДҲОИ ОНҲО**

Рақамҳои римии то 12 .....	28
Бузургихо .....	30
Бузургихо .....	32
Вақт. Воҳидҳои вақт .....	34
Худро санҷед!.....	36

## **Қисми 2 С. ИШОРАИ ЭЛЕМЕНТҲОИ МАЧМӮҲО**

Аломатҳои ∈ ва ⊄ .....	38
Якҷоя ва тақсим шудани маҷмӯъ .....	40
Маҷмӯи ададҳо .....	42
Фикри рост ва дурӯғ .....	44
Фикри рост ва дурӯғ .....	46
Намунаи комбинатсияи «сетогӣ» .....	48
Ҷамъ овардани маълумот .....	50
Мустаҳкамкунӣ .....	52
Ҷадвал ва диаграммаҳо .....	54
Худро санҷед! .....	56

*Учебное пособие*  
**Акпаева Асель Бакировна**  
**Лебедева Лариса Анатольевна**  
**Минжасарова Маржан Жангазиновна**

**МАТЕМАТИКА**

**Ҷисми 2**

Китоби дарсии синфи 2 барои мактаби умумитаълими

*(на таджикском языке)*

Методист	<i>O.C. Дзержинская</i>
Редактор	<i>A.A. Альмурусина</i>
Художник	<i>A. Алимбаева</i>
Перевод таджикского текста	<i>M. Кареев, Р. Хамитов, Р. Садирдинова</i>
Компьютерная верстка таджикского текста	<i>Г.А. Утеновой</i>

ИБ №7346

Подписано в печать 26.06.2017 г.  
Формат 84×108  $\frac{1}{16}$ . Печать офсетная.  
Гарнитура «SchoolBook». Бумага офсетная.  
Физ. п.л. 3,75. Усл. п.л. 6,3. Усл. кр. отт. 15,0.  
Тираж 500 экз. Заказ №

Республика Казахстан,  
ТОО «Алматықітап баспасы»  
050012, г. Алматы, ул. Жамбыла, 111,  
тел. (727) 250 29 58; факс: (727) 292 81 10.  
e-mail: alkitap@intelsoft.kz  
www.almatykitap.kz

Издательство «Жазушы»  
050009, г. Алматы, пр. Абая, 143,  
тел. (727) 394 41 55; факс: (727) 394 41 64.  
e-mail: zhazushi@mail.ru

ISBN 978-601-200-584-4



9 786012 005844